

**Хукми табрик кардани кофирон дар иди  
Кресмес (иди соли нави милоди)**

[ تочки – Tajiki – طاجیکی ]

**Таҳия ва тарҷумай: Мусъаби Ҳамза**

2009 - 1431

**islamhouse**.com

# حكم تهنة الكفار بعيد الكريسماس

« باللغة الطاجيكية »

إعداد و ترجمة : مصعب حمزة

2009 - 1431

islamhouse.com

**Суол:** Ҳукми табрик кардани кофирон дар иди Кресмес(иди соли нави милоди) чист? ва чигуна ҷавоб диҳем онҳоро вақто бо ин ид моро табрик карданд? Оё ба ҷойҳо ки ин гуна муносибатҳо аст рафтан ҷоиз аст? Оё агар ин кор аз тарафи инсон ғайри ихтиёри сурат гирад гунаҳгор мешавад, ва рафтанаш шояд аз шарм ё мӯҷомала ё барои худро дар назди онҳо ноҳинҷор ҳис накардан сурат гирифта бошад, ва ё бо дигар сабабҳо? Ва оё ба онҳо ташаббуҳ ва ё монанди кардан ҷоиз аст?

**Ҷавоб:** Табрик кардани кофирон дар иди Кресмес ё дигар идҳои динияшон бо иттифоқи олимон ҳаром аст.

Чигунае ки ибни Қайим дар китоби "Аҳкоми аҳли зимма" гуфтааст: Ва аммо табрик ва таҳният гуфтан ба шаоир ва муносибатҳои қуфри бо иттифоқ (олимон) ҳаром аст. Мисли инки мегуяд: Идат муборак бошад, ё бо ҳамин иди гуфтат табрик кунад, ва дигар муносибатҳои дини.

Пас ин агар чанде гуяндааш аз қуфр саломат мемонад вале дар кори ҳаром воқеъ мешавад (яъне агар чанде гуяндааш кофир намешавад вале кори ҳаромро анҷом додааст).

Ва ин мисли он аст ки уро барои саҷда карданаш бар салиб (крест) табрик мегуйӣ, балки гуноҳи он аз ин бузургтар аст, ва табрику таҳният бо ин зишттару баддтар аст аз табрики онҳо бар нушидани шароб, куштани бегуноҳ, ва зино ва дигар гуноҳон. Ва бисёр

аст касоне ки дин дар наздашон қадре надорад муртакиби ин корҳо мешаванд, ва намедонанд ки ин корашон қадре надорад муртакиби ин корҳо мешаванд, ва намедонанд ки ин корашон пасту зишт аст, пас касе бандаеро дар гуноҳ ё бидъат ё куфр табрик гуяд, у худро дар мақту ғазаби Худованд гирифтор намудааст. (Сухани ибни Қайим тамом шуд).

Пас ба мисли он табрики кофирон дар идҳои динияшон ҳаром аст, чигунае ки ибни Қайим зикр кард, зоро табрик кардани онҳо, иқрор ва рози будан аст барои онҳо дар амалҳо ва муносибатҳои динияшон, агар чанде у ба ин куфр рози нест, лекин барои мусулмон ҳаром аст ки барои онҳо динашонро ва муносибатҳои куфриро рози бошад, зоро Худованд дар ин рози нест, чигунае ки фармудааст:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤﴾ إِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ

الْكُفَّارُ وَإِن تَشْكُرُوا إِنَّ رَضَةَ لَكُمْ ﴿٥﴾ الزمر: ٧

"Агар носипоси кунед пас ҳар оина Худо аз шумо бениёзаст дар ҳаққи бандагони худ носипосиро намеписандад, ва агар сипосдори кунед уро барои шумо писанд кунад"

Дар чои дигар мефармояд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا﴾ المائدة: ٣

"Имruz барои шумо дини шуморо комил кардам, ва бар шумо неъмати худро тамом кардам, ва Исломро барои шумо дин ихтиёр кардам"

Табрик кардани онҳо ҳаром аст, ва ин баробар аст ки у ҳамкори мусулмон аст ё не, (дар ҳама ҳолатҳо табрики онҳо дар идҳои динашон ҳаром аст).

Аммо агар онҳо моро дар идҳояшон (мисли соли нави Масехи ки бо соли нави милоди машҳур аст) табрик ва таҳният гуянд, мо ба онҳо ҷавоб намедиҳем, зеро инҳо идҳои мо нестанд. Ва Худованд аз он идҳои онҳо рози нест, зеро он идҳо ё идҳои нав овардай дар динашон аст ё инки собиқ аз асли динашон буд вале ислом, ки Худованд Муҳаммадро (с) бо он ба тамоми ҳалқ фиристодааст, онҳоро насх ва бекор намудааст.

Худованд дар ин бора чунин фармудааст:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ آل عمران: ٨٥

"Ва ҳар кас ки ғайри ислом дини дигарро талаб кунад пас ҳаргиз қабул карда наҳоҳад шуд аз у, ва у дар охират аз зиён корон аст"

Қабул кардани мусулмон даъвати онҳоро дар ин муносибатҳо ё пешвозгириҳои динияшон ҳаром аст, зеро даъвати онҳоро қабул кардан дар ин маросими динияшон сахтар аст аз табрик гуфтани онҳо, зеро инчо ҳамроҳии онҳо дар ин маросимашон аст.

Инчунин барои мусалмонҳо ҳаром аст ки ба онҳо ташаббуҳ ва монанди карда ингуна маросимҳоро барпо дорад. Инчунин тухфа додани ҳамдигар, тақсим кардани шириниҳо, тайёр намудани таомҳо, ва истироҳат эълон кардан аз кор, ба муносибати ингуна маросимҳо ҳаром аст, зеро расули Худо мефармояд: "Касе ки ба қавме ташаббуҳ ва монанди кард, у аз ҳамон қавм аст" (яъне касе ки дар иди онҳо хушҳоли кард, ва маросими онҳоро табрик гуфт, ва тухфа ва ширини ва таъом тақдим кард, пас у ҳам монанди ҳамонҳо аст, ва яке аз онҳо аст).

Шайхул ислом ибни Таймия дар китоби (Иқтизи сироти мустақим) мефармояд: Монанди кардани онҳо дар баъзе аз идҳояшон сабаби хушҳоли онҳо бар амали ботилашон мешавад, (агар чанде амали онҳо ботил ва нодуруст аст, вале вақте мебинанд ки мусулмонҳо бо онҳо хушҳоли доранд ва бо онҳо ин иди ботилро пешвоз мегиранд, хушҳол мешаванд) ва шояд тамаъ дар ин кунанд ки фурсати муносиб ёфта заифонро хор ва зери по намоянд.

Ва касе ин корро анҷом дихад гунаҳгор шудааст: Баробар аст ки у инро барои муомилаи хуш карда бошад, ё аз руи дуст дори карда бошад, ё аз шарм, ё

ба ягон сабаби дигар, у дар ҳама ҳолат гунаҳгор мешавад, зеро ин аз руи нифоқ ва моил шудан ба онҳо аст, ва аз ҷумлаи сабабҳои тақвият додани онҳо ва фахр кардани онҳо бар динашон аст.

Ва аз Худованд масъалат дорем ки мусулмононро ба динашон иззат диҳад, ва онҳоро дар динашон устувор нигаҳ дорад, ва бар душманонашон нусрат диҳад, ҳамоно Худованд Қави ва Азиз аст.

Маҷмуи фатово ва расоили Шайх Муҳаммад ибни Усаймин ҷилди 3 боби алвалоу валбароъ.